


Аҳрор Мухторов

АЗ ПАИ  
ТАРРИХИ  
КУҲАН

PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version

Аҳрор Мухторов

# АЗ ПАИ ТАРИХИ КУХАН

(Қайдҳои сафари Афғонистон)



НАШРИЕТИ „ИРФОН“ ДУШАНБЕ – 1975

902.6  
M 91

PDF Compressor Free Version

М91 · Мухторов А.

Аз пай таърихи кӯҳан. Душанбе, «Ирфон», 1975.

Ин китобча (муаллифаш А. Мухторов) хонандагони сершуморро бо таърихи маданияти Афғонистони ҳамсоя, бо эҷодиёти нависандагон, рассомони гузаштаи тоҷик, ки дар мулки Афғонистон зиндагӣ кардаанд, шинос мекунад.

Мухторов А.

По следам минувшей истории.

M  $\frac{10612-000}{M501(13)--75}$

902.6

© НАШРИЁТИ «ИРФОН», 1975.

## АЗ ПАИ ТАЪРИХИ КУҲАН

Тоҷикон ҳалқи қадимтарини Осиёи Миёна ва дорои таъриху маданияти бои кӯҳан мебошанд. Асрҳо муарриҳон ба забонҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва гайра саҳифаҳои гуногуни таърихи ин ҳалкро ба қалам додаанд. Аммо аксари сарчашмаҳои таърихӣ аз тарафи воқеаниависони дарбор таълиф шуда, дар онҳо мадҳу сании хону султон, беку амирҳо ҷои асосиро гирифта, аз таърихи меҳнаткашон сарғи назар карда мешавад. Ба-рои таърихчиёни советӣ, ки мақсади асосии онҳо дар асоси таълимоти марксистӣ-ленинӣ омӯхтани таърихи меҳнаткашон, муносибатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, вазъи маданияту санъат, аҳволи деҳқонон ва инкишоғи ко-сибӣ мебошад, танҳо асарҳои муарриҳони замони фео-далий сарчашмаи корҳои тадқиқотӣ шуда наметавонанд. Онҳо доимо маъҳазҳои тозаи таърихиро ҷуста, муҳим-тарини ҳуччатҳои асримиёнагии таърихиро аз қабили маҳзарот ё ҳуччатҳои қозигӣ, ҳукмнома, иноятнома, ярлик ва амсоли онҳоро низ амиқ меомӯзанд. Ин са-надҳо аз тарафи ҳокимон ва феодалон дар вактҳои гу-ногун ба ашҳоси алоҳида дода шудаанд. Мундариҷаи ин навъ сарчашмаҳо гуногун буда, дар онҳо сухан беш-тар дар бораи инъом кардан ё фурӯхтани замин ва бо-ғу об, ба мансабҳо таин кардани одамони гуногун ме-равад. Ин навъ маъҳазҳои таърихиро аз дасти соки-ниони шаҳрҳову дехот пайдо кардан мумкин аст.

Бист сол инҷониб кормандони сектори таърихи аср-ҳои миёнаи Институти таърихи ба номи Аҳмади До-ниши Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон машғули чамъ овардани сарчашмаҳои нодири таърихианд. Ҳо-ло дар ганҷинаи ин сектор зиёда аз ҷор ҳазор ин навъ

хуччатҳо чамъ омадаанд, ки таърихи районҳои гуногуни Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро дар тӯли асрҳои XV—аввали асри XX дарбар мегиранд.

Сарчашмаи муҳимми дигари таърихӣ, ки бар замми бурҳону далел намунаи бехтарини санъати сангтарошӣ (қадорӣ) ва ҳаттоҳӣ ба ҳисоб меравад, катибаҳост. Дар сектори номбаршуда наздик ба 300 катибаи рӯи шаҳу санг ва оромгоҳҳо гирд оварда шудааст, ки кӯҳнатарини онҳо ба асри XI тааллук дорад. Аз рӯи ин навъ сарчашмаҳои нодир мо бо номҳои зиёди ҳаттотони гумном, заминдорон ва намунаи эҷодиёти даҳании ҳалқ дар асрҳои кӯҳан, таърихи паҳншавии мероси адабии классикони адабиёти тоҷик дар маҳаллаҳои гуногун ва ғайра ошно мешавем. Ин навъ ҳатҳо дар рӯи зарфҳои биринҷӣ, мисӣ, сафолҳо, тангаҳо ва матоъҳо бофта ё қанда шудаанд. Аммо асарҳои муарриҳони замонҳои гузашта, сарчашмаҳои номбурда ва дигар ҳуччатҳои маълуми таърихӣ барои нисбатан пурра омӯҳтани таърихи як ҳалқ ё худ таърихи аҳолии районҳои алоҳидай Тоҷикистон кифоят намекунанд. Бинобар он муарриҳони советӣ доимо дар ҷустуҷӯи сарчашмаҳои тозаи таърихӣ мебошанд ва маъҳазҳои таърихие ки дар ҳудуди Иттифоқи Советӣ мавҷуданд асосан аз пеши назари онҳо гузаштаанд. Акнун вакте расидааст, ки сарчашмаҳои таърихии дар ҳудуди кишварҳои ҳамсоя мавҷудбуда, низ омӯҳта шаванд, зоро ҳалқҳои Мовароуннаҳр бо ҳалқҳои дигари шарқ — афғонҳо, эрониён ва ҳиндӯҳо асрҳост, ки ҳамсоягӣ дошта, дар гузашта ҳатто баъзан дар зери асорати як ҳоким мемонданд. Аз ҳамин сабаб, як қисм сарчашмаҳои заруриро дар ҳудуди ин мамлакатҳо пайдо кардан мумкин аст.

Барои ошно шудан бо маъҳазҳои таърихӣ ва адабии ҳалқҳои Мовароуннаҳр дар Афғонистони ба мо ҳамсоя муаллифи ин сатрҳо аввали баҳори соли 1972 ба ин кишвар сафар карда буд. Дар бадали ду моҳ бисъёр ганцинаҳои дастхатҳои шаҳрҳои Кобул, Мазори Шариф, Ҳирот, Фазнӣ, Қандаҳор, бозорҳои китобфурӯшии шаҳрҳои Балху Ҷалолобод ва қисман музофоти онҳо аз назар гузаронида шуд.

Холо таассуроти ин сафарро манзури диққати хондагон намуда, меҳоҳем онҳоро бо сарчашмаҳои таърихии дар ин мулк ба ҷашмрасида муҳтасаран шинос кунем.

## ДАР ҚОБУЛ

Кобул яке аз шаҳрҳои қадимаи Осиёи Марказӣ ва аз аввали асри XIX то ба ҳол пойтахти давлати Афғонистон аст. Муаллифи ин сатрҳо бори аввал ба ин шаҳр соли 1959 ҳамроҳи як турӯҳ олимони советӣ сафар карда буд. Бори дуввум 8 моҳи марта соли 1972 ҳамроҳи олими узбекистонӣ, навоишинос, доктори илмҳои филология Абдуқодир Ҳайитматов ба Афғонистон сафар карда вориди шаҳри Кобул гардиdem. Агар 13 сол қабл аз ин самолёти «ИЛ-14» моро ба фурӯдгоҳи на чандон калони ин шаҳр расонида бошад, ин дафъа самолёти «ИЛ-18» ба фурӯдгоҳи ниҳоят ободи Кобул овард, ки бо ёрии техникии Иттифоқи Советӣ бино шудааст. Тағъироти дар ин муддат рӯй дода дар ҳар кӯчаи Кобул аён мегардид. Масалан, як қисм кӯчаҳои шаҳр вазеъ ва мумфарш шуда, дар ду канори онҳо биноҳои нави бисъёрошъёнаи ҳозиразамон қомат афрохтаанд. Соҳтмони даҳҳо ин навъ биноҳо дар «микрорайон»-и Кобул (афғонҳо низ микрорайон меноманд) ба анҷом расида, даҳҳои дигари он давом дорад, ки маҳсули кори мутахассисони советист. Беруни деворҳои шаҳри қадима, дар наздикиҳои қалъаи кӯҳна, ки қалъаи Фатҳуллоҳхон ном дорад, шаҳри нави Кобул пайдо шудааст. Микдори зиёди аҳолии Кобул дар ҷои ҳамвор замин пайдо карда натавониста, хонаҳои истикоматии худро дар доманаҳои кӯҳу адирҳои атрофи шаҳр бино кардаанд. Вале биноҳои гуногуншакл ба намуди умумии шаҳр таъсири манғӣ расонидаанд. Бинобар ин ҳоло соҳтмони ин навъ иморатҳо расман манъ шудааст.

Боз як тағъироти дигар, ки чӣ дар Кобул ва чи дар шаҳрҳои дигари Афғонистон ба ҷашм мерасад, дар кӯчаҳо зиёдтар дучор омадани занони бечодар ва дұтарчаҳои мактабхон аст. Тағъироти куллӣ дар афзудани адади мосинҳои боркашу сабукрав, зиёд шудани аҳолии шаҳрҳо ва ғайра низ мушиҳида карда мешавад.

Сафари мо ба Афғонистон аз тарафи Академияи фанҳои СССР пешбинӣ шуда буд. АФ СССР бо вазорати итилоот ва культурии Афғонистон доир ба сафару ҳамкории олимони ин ду кишвар бо ҳамдигар созишнома баста буданд. Дар асоси ин гуфтушунид мо ба вазорати номбурда, ба ҳузури оғои Шарифӣ ҳозир шудем. Ӯ моро ниҳоят самимона қабул карда, аз сафари худ ба

Душанбе (соли 1968), аз сӯҳбатҳояш бо рафиқон М. Осими, М. Турсунзода ва Б. Фафуров бо камоли мамнуният хикоят кард. Баъд аз фаҳмидани мақсади сафари мӯ гуфт, ки ин навъ равобити илмии байни олимони ду давлат, маҳсусан давлатҳои ба ҳам дӯсти ҳамсоя-Афғонистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ на танҳо ба манфиати илм аст, балки дӯстии деринаи моро боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад.

Аз гуфти оғои Шарифӣ маълум гардид, ки кори микрофильм намудани дастнависҳо дар Афғонистон то ҳол ҷорӣ нашудааст. Афғонҳо ба наздикӣ ин навъ мосинро аз Америко ҳарида бошанд ҳам, ҳанӯз шахсе, ки онро идора карда тавонад, набудааст. Аз ин рӯ оғои Шарифӣ бо ҳазл гуфт, ки ҳанӯз «Фили мӯ бе филбон аст». Аммо баъд ба тарзи ҷиддӣ илова кард: «Агар одамони Шӯравӣ дар тайёр кардани ин навъ мутахассис кӯмак расонанд, кори мӯ ниҳоят саҳл мешуд ва дастнависҳои дар Афғонистон маҳфузбуда низ дастраси тадқиқотчиёни шумо мегардианд.»

Ба ифодаи оғои Шарифӣ ин кор ҳар як китоби қаламиро аз хонаи кулфзада берун намуда, дастраси аҳли илм мегардонид.

Рӯзи дигар оғои Шарифӣ ва муовини ў оғои Насрин бори дигар моро пазируфта, барномаи корамонро дар ш. Кобул таъин карданд ва бо оғои Моили Ҳиравӣ, ки шоир ва олимӣ номии Афғонистон аст, моро шинносӣ намуда, ўро меҳмондор ё худроҳбалади мӯ мӯкаррар намуданд. Дар рӯзҳои корамон дар Кобул оғои Моили Ҳиравӣ, ин шахси ниҳоят ҳалиму хоксори пурдон, ҳамроҳи мӯ буд. Ў моро ба китобхонаҳои «Нусухи хаттӣ», «Анҷумани таъриҳ», Пуҳантуни (университети) Кобул, китобхонаи омма ва чанд китобхонаҳои шаҳсӣ бурда, кӯшишҳо мекард, ки мӯ ба ватани худ «дасти ҳолӣ» барнагардем.

Микдори зиёди китобҳои қаламии Кобул дар китобхонаи «Нусухи хаттӣ», дар ҳузури вазорати итилоғот ва культури Афғонистон маҳфуз будааст. Як қисми дастхатҳои ин китобхона нусхаҳои қаламии асарҳои маълуми классикони бузург — Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Чомӣ ва дигарон буда, дар асрҳои XIV—XVI бо дasti ҳаттотони номӣ Миръимод, Муҳаммад Ҳусайнӣ наққош, Миралии Ҳиравӣ, Искандар бинни Масъуд ва дигарон китобат шуда, як микдори онҳо нақшу ниғор ва миниа-

тюраҳо доранд. Дар яке аз девонҳои Ҳофиз, ки бо қалами Муҳаммад Мӯҳсини Котиби Ҳиравӣ китобат шудааст, акси тахминии худи шоир тасвир ёфтааст. Боминиатюраҳои Беҳзод дар як ҷилд «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ, «Ҳамса»-и Низомӣ ва «Ҳамса»-и Амир Ҳисрави Дехлавӣ ороиш ёфтаанд. Бояд қайд намуд, ки дар Афғонистон миниатюраҳои зиёдеро ба қалами Беҳзоди бузург мутааллиқ шуморидаанд.

Аксарияти миниатюраҳои Беҳзод ва дигар устодони гузашта, ки дар музей ва китобхонаҳои Афғонистон маҳфузанд, ҳанӯз чоп нашудаанд. Омӯхтан ва чоп кардани онҳо дар таърихи маданияти на танҳо халқҳои Афғонистон ва Мовароуннаҳр, балки дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ низ ҳиссаи арзанда ҳоҳад буд.

Дар китобхонаҳои Пуҳантуни Кобул ва «Анҷумани таъриҳ» доир ба таъриҳ ва адабиёти тоҷик сарчашмадое мавҷуданд, ки ҳанӯз дар илм васеъ истифода нашудаанд ва баъзеи онҳо дар захираи дастхатҳои мамлакати мо хеле кам дучор мешаванд ё худ тамоман вучуд надоранд. Ду ҷилд дастхат бо номи «Бухорои Шариф», ё худ «Ҷамеъ-ал-аҳодиси Бухорӣ», дар асри XVI китобат шудааст. «Иншооти Ҷомӣ», девони Ҳузурии Бухорӣ, «Том-ат-таворих», «Рисола дар баёни мазороти Балҳ» ё худ «Ҳафтод машоҳи Балҳ», ки дар онҳо бисъёр маълумотҳо доир ба олимон ва аҳли адаби Мовароуннаҳр низ ҳастанд, «Сабҳат-ал-аҳбор», «Таъриҳномаи Ҳирот» ва ғайра аз ҳамин қабиланд.

Аз сарсухан, ё худ баъзе қайдҳои он нусхаҳо маълум мешавад, ки чанде аз ин китобҳо дар ҳудуди Мовароуннаҳр китобат шуда, ё худ муаллифонашон аз Бухору Самарқанд будаанд.

Дар китобхонаи Омма раиси он оғои Муҳаммадқарими Шевун интизори мо буд. Ӯ, ки борҳо ба Иттифоқи Советӣ сафар кардааст, давлати мо ва одамони моро хеле хуб медонад. Мавзӯи сӯҳбати ӯ ҳамкории олимон ва якҷоя омӯхтани маъҳазҳои таъриҳӣ буд. Бо ҳоҳши оғои Шевун мо аз кору бори олимони тоҷику ӯзбек ва нашри ҳуҷҷатҳои таъриҳӣ ҳикоят намуда, якчанд асари худро барои китобхона тӯҳфа намудем. Аз сӯҳбат маълум шуд, ки дар китобхонаи Омма асарҳои қаламӣ набудааст. Дар ин ҷой як хонаро барои китобҳои тӯҳфакардаи олими афғон марҳум Сарвари Гӯё ҷудо карда будаанд. Дар байни китобҳои ин олим асарҳои

олимон ва шоирони тоҷик низ ба назар мерасиданд. Үмуман, дар китобхонаи Омма як микдор китобҳо ба забонҳои русӣ ва тоҷикий гирд омаданд. Муовини оғои Шевун мактаби олиро дар Москва хатм намуда, иҳтиёси китобдориро аз худ кардааст ва ба забони русӣ хеле хуб гап мезанд.

**PDF Compressor Free Version** вазифаи раиси ҳамаи китобхонаҳои Афғонистонро адо мекардааст. Аз рӯи гуфтаи ӯ соли охир дар Афғонистон се китобхона кушода шудааст, ки яки он дар шаҳри Фазнӣ буда, номи Беруниро гирифтааст. Раис ба девори ҳуҷраи кории худ ҳаритаи Афғонистонро овехта, дар рӯи он ҳарҷо-ҳарҷо байрақчаҳо задааст, ки ба китобхонаҳои маҷалҳо ишорат мекунад. Дар рӯи ин ҳарита ҷамъ 16 байроқча намудор буд.

Сӯҳбатҳои дукаратаро дар китобхонаи Омма бо оғои Шевун, муовини ӯ, кормандони китобхона ва оғои Моили Ҳиравӣ, ҳамин навъ сӯҳбатҳоро дар Пуҳантунни Кобул бо оғои Мирҳусайншоҳ — декани факультети адабиёт ва таъриҳ ва муаллимони ин факультет, дар академияи «Пашту Тулана» бо оғои Риштин — раиси он ва кормандони он ҷо, бо маъруфтарин таъриҳшиносони Афғонистон дар муассисаи илмии «Анҷумани таъриҳ», ки як навъ хизмати Институти таъриҳҳо адо мекунад, семинари илми гуфтан мумкин аст. Олимсни Афғонистон меҳостанд, ки бо тарзи кори тадқиқотии олимони советӣ дар ҳиссаи омӯхтани таърихи ҳалқҳо бештар шинос шаванд. Дар навбати худ, маслиҳатҳои онҳо ба рои бо самара ба анҷом расидани сафари мо дар Афғонистон ниҳоят ҳайрҳоҳона ва меҳрубонона буд. Тавсияҳои онҳо ба мо имконият доданд, ки дар муддати кӯтоҳ микдори зиёди асарҳои қаламии ин сарзамиро аз назар гузаронем.

Дар бораи ҳамаи асарҳои дар боло номбурда, ё худ дигар дастхатҳое, ки мо онҳоро дар ин ҷо номбар накардаем, таваққуф кардан аз имкон берун аст. Ғақат дар бораи «Том-ат-таворих»-ном асар, ки дар ганҷинаҳои дастхатҳои советӣ дучор намеояд, чанд сухан гуфтанро зарур медонем.

Саҳифаи аввали ин дастхат ноқис буда, номи мусаннифи он маълум нест. Соли таълифи асар 1006 ҳичрӣ (1597—1598 мелодӣ) қайд шуда, муаллиф ин китобро ба номи Абдулмӯъминхон писари Абдуллоҳони Шай-

бонӣ (1583—1598) таълиф карда будааст. Абдулмӯъминхон 26 сол дар Балху Бадахшон аморат дошта, муддати шаш моҳ (соли 1598) таҳтнишини Бухоро буд. Олими намоёни афғон марҳум Фикрии Салчукӣ, ки ин дастхат аз тарафи ӯ ба қитобхонаи «Анҷумани таъриҳ» эҳдо шудааст дар вараки аввали он қайд қардааст, ки ин нусха камъёб ва ҳатто шояд ягона бошад. Мусаннифи он маълум нест. Баъд аз бозгашт ба ватан ба муаллифи ин сатрҳо мұяссар гардид, ки аз тарафи Абдуллои Балхӣ таълиф шудани ин асарро муайян намояд. Вале баъзе қасон (масалан, В. В. Бартольд «Отчет о командировке в Туркистан», асарҳо, ҷилди VIII) иштибоҳкорона навиштаанд, ки «Том-ат-тавориҳ» ва Зубдат-ал-осор» як асар мебошанд. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки «Том-ат-тавориҳ» ба забони форсӣ-тоҷикӣ таълиф шуда, воқеаҳои таърихи то охири асри XVI дар бар карда, «Зубдат-ал-осор» бошад, ба забони туркӣ аз тарафи Абдулло бинни Муҳаммад бинни Алӣ Насруллоҳӣ таълиф шуда, воқеаҳои таърихи то соли 1525 дар бар кардааст.

Тасвири воқеаҳои таърихие, ки муаллифи «Том-ат-тавориҳ» дар асари худ гирд овардааст, маълумоти моро доир ба таърихи водиҳои Ҳисор, Вахш, Қаротегин, Бадахшон, шаҳрҳои Қонибодом, Ҳуҷанд ва Ӯротеппа дар давраи истило ва ҳукмронии сулолаи Шайбониён пурратар мегардонад. Истилоҳот ва номҳои ҷуғрофии, ки дар ин асар истифода шудаанд, ҷолиби дикқати маҳсус мебошанд. Масалан, дар «Ҳудуд-ал-олам», асари ҷуғрофии асри X, номи шаҳри Вахш дучор мешавад. Дар замони Темуриён Вахш яке аз шаҳрҳои калони ҳамин ном водӣ буд. Ҳаробаҳои ин шаҳрро ҳоло ҳам дар соҳили дарьёи Вахш, дар наздикии роҳи мошинагарди байни Қўрғонтеппа ва Колхозобод дидан мумкин аст. Аммо номи вилояте, ки тобеи ин шаҳр буд, дар сарчашмаҳои таърихии дастрас дучор нашуда буд. Муалифи «Том-ат-тавориҳ» шаҳри Вахшро «Қалъаи Вахш» ва вилояти тобеи онро «Вахшвор» номидааст, ки ба номи ҷуғрофӣ ҳамроҳ шудани суффикси «вор» як амри маълум аст, монанди Сангвор дар болооби дарьёи Хингоб, ё худ Шинвор дар вилояти Нангарҳори Афғонистон.

Дар ҳамин асар дарьёи Кофарниҳон — Кофарнаҳанг

ва шахри Конибодом — Қандибодом номида шудааст. Муаллифи асар алфози арабӣ ва муғулии баъзе истилоҳотро низ зикр мекунад.

Дар «Том-ат-таворих» аз таърихи истилои Шайбонихон, горатгари лашкариёни ў, харобшавии шахру деҳот воқеаҳои Мухим накл шудааст. Масалан, муаллифи асар муҳосираи қалъаи Ҳисор ва оқибати онро чунин ба қалам медиҳад: «То ду моҳ пайваста дил аз ҷон гусиста, кӯшишҳои мардона ба ҷой оварданد ва ҳар рӯз аз ҳар ду ҷониб қаси бисъёр ба катл мерасид ва аз ҳеч маҳал мардуми дарунро (яъне қалъаи Ҳисорро — А. М.) мададе, умедворе набуд». Оқибат баъд аз ҷангҳои дастбагиребон бо лашкари Ҳамза Султон ва Маҳди Султон муюссар мешавад, ки қалъаро забт кунанд: «Ба зудии зуд ба даруни қалъа даромада,— менависад муаллифи «Том-ат-таворих»— лашкариёни хон дасти тороҷ бар амвол ва ашъёи элу улус кушода, ҳазони ва дафоини умаро ва аъёни мардуми дарунро барбод дода, ба берун қашиданд. Сиҳикадони зебо ва болобаландони раънои шаҳриро сар ба саҳро чун сайд рабуда, ҳар тараф ба беша ва гӯшай худ мекашиданд ва дили нозуки он дилбарон чун зулфи худ парешон шуда, ашк аз дидаҳои ғамдидаи эшон равон мерафт».

Бояд гуфт, ки дар «Том-ат-таворих» доир ба такдири занон, бехукуқии онҳо, занҷаллобии ашроф, ба воситаи занон ба мақсади сиёсии худ соҳиб шудан ва гайра маълумотҳои зиёде оварда мешавад.

Такдири сокинони дигар шахру деҳоте, ки лашкари Шайбонихон ба он ҷоҳо ҳамла мекард, низ мудҳиш буд. Масалан, Шайбониён соли 906 ҳичрӣ (1500—1501) қалъаи Дабусиро фатҳ намуда, ба қатли ом ҳукм фармудаанд. Ба гуфти муаллифи «Том-ат-таворих» қалъаи Дабусӣ, ки яке аз қалъаҳои мӯътабари вилояти Миёнқол ва Суғд буд, аз он замон вайрон шуда, дигар ба ҳоли аслӣ наомадааст. Баъди як соли ин воқеа лашкари Шайбонихон «аз оби Ҳуҷанд гузашта, Шохрухияро то лаби оби Чирчиқ тохта, дувист ҳазор гӯсфанд, панҷ ҳазор асп, се ҳазор барда (ғулом) ӯльча карда, 1500 нафар духтар асир гирифта, маъа ашъёи хона оварданд. Машҳур аст, ки 50 ҳазор уштур ӯльча гирифта, аз он ҷо ғалла бор карда оварданд».

Тасвири ин навъ ҳодисаҳои ҷонгуздози айёми забти Мовароунаҳр аз тарафи Шайбонихон дар «Том-ат-

Таворих» доманадор аст. Дар ҳошияи ин асар аз тарафи шахсони номаълум дар солҳои гуногун қайдҳо шудаанд. Қасе гуруснагии дар Бухоро, дар арафаи шӯриши соли 1810 рӯйдодаро барои хотира қайд кардааст. То ҳол ин воқеа дар адабиёти мавҷуда чандон возех акс нағфа буд. Илова бар он, ин хотира шоҳиди он аст, ки «Том-ат-таворих» дар Бухоро ё худ дар музефоти он навишта шудааст.

Аз дастнависҳои ҷолиби диққат, ки дар китобхонаи «Анҷумани таъриҳ» маҳфуз аст, китоберо бояд ном бурд, ки се асари гуногунмазмунро дар бар мекунад: «Сабҳат-ал-аҳбор»-и Мавлоно Юсуф бинни Абдуллатиф, ки ба султони турк Сулаймон (1520—1566) баҳшида шудааст, «Таворихи қасира» ва «Музокир-ал-асҳоби» Малеҳои Самарқандӣ. Омӯхтани ҳар қадоми ин асарҳо манфиати зиёд дорад. Аммо ҳоло мо лозим доностем, ки диққати хонандагонро танҳо ба «Музокир-ал-асҳоб» ё худ «Тазкираи Малеҳои Самарқандӣ» ҷалб намоем.

Маълум аст, ки доир ба ин асар олимони советӣ, маҳсусан академик Абдуғани Мирзоев тадқиқотҳо чоп карда, дар асоси ин сарчашма корҳои муҳими илмиӣ ба анҷом расонида шудаанд. Мутаассифона, дар китобхонаҳои Иттифоқи Советӣ миқдори нусхаҳои қаламии ин тазкира чандон зиёд нест. Нусҳаи Душанбе соли 1929, нусхаҳои Тошканд ва Ленинград дар нимаи 2-ми асри XIX рӯйбардор шудаанд. Даствиси китобхонаи «Анҷумани таъриҳ»-и Афғонистон соли 1228 ҳичрӣ (1813 мелодӣ) китобат шуда, дар охири китоб, баъди зикри ин сана, ҷор саҳифаи илова дорад, ки дар онҳо зери сарлавҳаҳои зерин маълумотҳои таъриҳӣ ва биографӣ гирд омадаанд: «Дар таърифи Самарқанд мин мароми Малеҳо», «Татабӯъи мулло Восил», «Татабӯъи Рӯқим, Мумтоз, Фитрат, Мирзо Араб, Мулҳам, Ниёзбек, Шоҳид, Аҳмад ва Аршад». Ин иловаҳо дар нусхаҳои дигари тазкираи Малеҳо ба назар намерасанд.

Дар Кобул боз ду нусҳаи тазкираи Малеҳои Самарқандӣ мавҷуд аст, ки дар китобхонаҳои шаҳсӣ нигоҳ дошта мешаванд. Яке аз ин нусхаҳо дар китобхонаи Муҳаммад Солеҳ Парвонто ном қаси китобдӯст, ки ӯ шахсан онро аз рӯи нусҳаи соли 1228 ҳичрӣ рӯйбардор кардааст ва нусҳаи сеюми асар дар китобхонаи меҳмондори мо Моили Ҳиравӣ мавҷуд аст, ки соли 1142 ҳичрӣ (1729—1730 мелодӣ) китобат шуда, шояд кӯҳнатарин

нусхай тазкираи Малеҳои Самарқандӣ бошад. Дар бҳири асар бо номи «Мулҳақот» иборат аз 50 саҳифа иловави Малеҳо ба ин тазкира мавҷуд аст. «Мулҳақот» дар аксар нусхай мавҷудаи ин тазкира дучор намеояд. Аз сарсухани қисми иловагии ин асар маълум мешавад, ки «Мулҳақот» дар соли 1103 ҳичрӣ (1691—1692 мелодӣ) ба охир расида будааст.

Ҳар як нусхай батозагӣ пайдошуdae тазкираи Малеҳои Самарқандӣ, қатъи назар аз санаи китобат, аз сабаби камии нусхаҳо ва нодир будани санадҳои таъриҳӣ ва адабии дар он гирдомада, як ҳодисаи хурсандибахш аст.

Умуман, бояд гуфт, ки дар китобхонаҳои шаҳсии Афғонистон дастхатҳои зиёде, ки онҳо ҳанӯз дар асарҳои олимони муосир истифода нашудаанд, кам нестанд. Моили Ҳиравӣ ба мо якчанд дастхат нишон дод, ки дар байни онҳо як тазкираи басо диққатангез мавҷуд аст.

Ном ва соли таълифи ин тазкира ҳанӯз маълум нашудааст, чунки китоб аввалу охир надорад: аз аввал 642 варақ (1284 саҳифа) нобуд шуда, дар варақи охир рақами 993 гузашта шудааст. Аз рӯи қофаз, хусни хат ва баязе санаҳои биографӣ таҳмин меравад, ки тазкира дар аввалҳои асри XVII дар Ҳиндустон тасниф шудааст.

351 варақи (702) саҳифа боқимондаи ин асар се бобро дар бар карда,— қисми боби IX, боби X ва қисми боби XI-ро фаро мегирад. Бобҳои X—XI бо фехраст оғоз ёфтаанд. Дар ин се боб биографияи 373 олим, шоир, мутафаккир ва дигар арбобони илму дониши қарнҳои X—XVI зикр шудааст. Ғайр аз ин боби XI «Дар зикри нисоъи орифот» ном дошта, биографияи 38 занро дарбар кардааст. Маълумотҳои биографии ин тазкира мавзӯи тадқиқоти маҳсус бояд қарор гирад. Барои таъкиди аҳамияти ин асар якчанд мисол меорем, ки фикру ақидаи муаллифи асарро нисбат ба бузургони гузашта акс менамоянд. Дар тазкира нақлу ривоят ва маълумоти биографӣ доир ба Носири Хисрав чунин оғоз ёфтааст: «Самараи шаҷараи вилоят, гулдастай ҷамани иноят, таҳтнишини маҳфили суханварон, саҳнофарини маҷлиси донишварон, дурри маҷмари фаҳоҳат пешрав — Сайид Носири Хисрав».

Аз забони қасони дар ин тазкира номбаршуда ақидаҳои ациб баён шудааст. Масалан, муаллифи тазкира

дāр бораи шайх Бурҳониддини Насафӣ сухан роnда, мисоли зеринро аз хулқу атвори ӯ меорад: «олими омил, фозили комил, алломаи рӯзгор, воситаи кирдигор, муҳити шоҳ Наҷафӣ — шайх Бурҳониддини Насафӣ. Ӯ до-нишманди комилҳол буд. Агар шогирде ба хидмати ӯ биёмадӣ то ҷизе нахонад, ӯ гуфтӣ, ки се шартро қабул кун, то туро таълим кунам. Яке он, ки таъом як вакт ҳӯрӣ, то ҷои илм ҳолӣ бимонад. Дуюм он, ки сабакро қазо накунӣ, ки агар як рӯз нахонӣ, рӯзи дуюм туро сабак нагӯям. Сеюм он, ки чун маро дар роҳ пеш ои, ҳамин салом кунӣ ва бигзорӣ, дастбӯsӣ, пойбусӣ ва иф-роти таъзим дар роҳ накунӣ»

Дар тазкира аз ҳаёти шахсони гуногун, ки як қисми онҳо ҳанӯz номаълуманд, инчунин аз хулқу атвори одамони номдор мисолҳои ҷолиби диққат оварда шудааст. Масалан аз ҳаёти Мир Шамсiddин Яҳъёи Бадаҳшонӣ (маъруф ба Мири Бузург), ки гӯё 70 илмро аз ҳудкарда будааст, дар зимни маълумот гуфта мешавад: «Нисбати иродат ва хилофати эшон ба суфии Мӯзафурӯsh ast, ки дар Самарқанд мебуд, бар қадами фикру таваккал истиқомат дошт ва футуҳи салотин ва умаро қабул намекард, кути аъён ва атфол аз ваҷъи ҳалоли қасби мӯзафурӯshī месоҳт». Дар тазкира соли вафоти Мири Бузург 994 ҳичрӣ (1586 мелодӣ) сабт шудааст.

Дар ин тазкира сухан дар бораи баъзе олимон низ меравад, ки онҳо дар замони Бобур Мирзо (1483—1530) аз Мовароуннаҳр ба Ҳиндустон муҳочират кардаанд.

Аз рӯи матни катибаҳои мазороти Кобул маълум мешавад, ки мовароуннаҳриҳои дар он шаҳр мадфун зиёд будаанд. Масалан, Шоҳ Абӯисҳоқ ё худ Ҳоҷа Бузурги Ҳатлонӣ (Қӯлобӣ), ки дар замони Шоҳруҳ Мирзо ҳалок шудааст. Сайд Муҳаббатшоҳи Бухорӣ, ки соли 1253 ҳичрӣ (1837—1838 мелодӣ) вафот кардааст ва ғайра. Дар Сеулуғ ном ҷой қабрҳои зиёди катибадор мавҷуд аст, ки дар рӯи ду санг чунин матнҳо сабт шудаанд: «Таърихи вафоти марҳумаи мағфура Фаҳрунни-собегим ҳазрат бинти Султон Улуғбеки ғозӣ, Сана 911 ҳичрӣ» (1505—1506 мелодӣ); «Таърихи вафоти марҳума Оқбегим бинти Султон Улуғбеки ғозии марҳум. Сана 916 ҳичрӣ» (1506—1507 мелодӣ). Ҳоло гуфта наметавонем, ки ин ду зан духтарони олими ситорашинос Улуғбек (набераи Темурланг) бошанд ё худ дух-

тарони дигар Үлүғбек. Маълум, ки номи яке аз писаро-ни Султон Абӯсаид Мирзо, набераи Мироншоҳ (писари калонии Темур) низ Султон Үлүғбек буд. Султон Абӯсаид Мирзо соли 861 ҳичрӣ (1456—1457 мелодӣ) аз Самарқанд омада Хурросон, вилояти Ғазнӣ ва баъзе ви-  
PDF Compressor Free Versionлояятҳои Ҳиндустанро забт намуда, писарааш Үлүғбекро дар Ғазнӣ ҳоким таин карда буд. Ӯ соли 907 ҳичрӣ (1501—1502 мелодӣ) вафот намуда ҳоло қабраш дар назди шаҳри Ғазнӣ мавҷуд аст. Шояд ду зани номбурда духтарони ҳамин Үлүғбек, писари Абӯсаид бошанд, ки баъд аз 4—5 соли вафоти падарашон дар Кобул дафн шудаанд.


Дар канори шаҳри Кобул Гузаргоҳ ном ҷои ниҳоят барҳавои хушманзара ва дилкашу сероб мавҷуд аст, ки ҳоло ин ҷойро «Боғи Бобур» меноманд. Зеро дар замони Бобур Мирзо Гузаргоҳ аз ҳозирааш васеътар ва ҳушҷавотар буда, ба Бобур писанд омадааст ва ӯ васият кардааст, ки часадашро дар ҳамин ҷой ба хок супоранд. Вакто ки Бобур дар шаҳри Аграи Ҳиндустан вафот мекунад, наберааш Акбар васияти бобояшро ба ҷо оварда, ҷасади ӯро ба Кобул кӯчонда дар ин боғи бошукуҳ ба хок месупорад. Ҳоло қабри Бобур дар доманаи кӯҳи «Боғи Бобур», дар зери айвончаест, ки тахминан соли 1934 сохта шудааст. Дар рӯи қабри Бобур сангҳои мармар ва яшм мавҷуданд. Ин сангҳо бо фармони писари Акбар, подшоҳи Ҳиндустан Ҷаҳонгир дар ибтидои асри XVII гузошта шудаанд.

Дар яке аз ин лавҳаҳо, ки якуним метр иртифоъ ва ним метр арз дорад ва аз мармари сафед аст, чунин матн ба назар мерасад:

Подшоҳе, к-аз ҷабинаш тофтӣ нури илоҳ,  
Он Зухуруддин Муҳаммад буд Бобур-подшоҳ:  
Бо шукӯҳи давлату иқболу адлу доду дин,  
Дошт аз тавфиқ файзу фатҳу фирӯзӣ сипоҳ,  
Олами аҷсомро бигирифту шуд равшанравон,  
Бахри фатҳи олами арвоҳ чун нури нигоҳ.  
Шуд чу Фирдавсаш макон, ризвонзамин таъриҳ чуст,  
Гуфтамаш «Фирдавс доим ҷои Бобур-подшоҳ».

Ибораи «Фирдавс доим ҷои Бобур-подшоҳ» моддаи таъриҳ буда, соли вафоти Бобур, ки 937 ҳичрӣ (1530 мелодӣ) аст, аз он ҳосил мегардад.

Ман бори якум ба ин боғ соли 1959 омада будам. Инак, бори дигар дар сари турбати Бобур, шахсе, ки



Расми 1. Оромтоҳи Бобур

дар таърихи маданияти ҳалқҳои Мовароунаҳр, Афғонистон ва Ҳиндустон ҳиссаи арзанда гузоштааст, истода порчаҳои дар «Бобурнома» ном асари ўзикр шударо аз пеши назар мегузаронидам. Баъзе шеърҳои аз бузургони адабиёти форсу тоҷик азхудкардаи ўз ба хотирам меомад. Яке аз ин шеърҳоро Бобур дар рӯи сангӣ лаби ҷашмаи Шороҳи деҳаи Оббурдони Маҷҷаҳ (дар болооби дарьёи Зарафшон) ба дasti худ қанда, дар зераш имзо кардааст. Ин ҳат ягона ҳатест, ки то ҳол аз мероси бо дasti ўз навишташуда пайдо гардидааст. Дар бораи ҳати ин санг Бобур дар асараи «Бобурнома» ҳабар додааст. Соли 1953 ба муаллифи ин сатрҳо муюссар шуда буд, ки баъд аз кофтукови зиёде дар ҳамон ҷое, ки онро Бобур дар асараи тасвир кардааст, ин сангро пайдо намояд. Ҳати рӯи санг азбаски аввалин ва то ҳол охирин автографи Бобур мебошад, дикқати на танҳо олимони советӣ, балки ҷаҳонро низ ба худ ҷалб намуда буд. Ин санг дар рӯзҳои кори конгресси XXV шарқшиносони дунъё дар намоишгоҳи университети давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов гузошта шуда буд.

Вакте ки матни катибаи оромгоҳи Бобурро меҳондам, онро бо матни рӯи ҳамон санги Оббурдони Мастҷоҳ-хате, ки худи ӯ бо дастонаш қандааст, ба хотирам омада, ҳардӯи онро бо ҳам мукоиса намудам.

Баъд аз ноумедӣ дар Мовароуннаҳр ва аз даст рафтани таҳту тоҷи темуриён Бобур аз «Бӯстони» Саъдӣ чунин порчаро тасвири ҳоли ҳуд шуморида ба рӯи ин санг қандааст.

PDF Compressor Free Version

Шунидам, ки Ҷамшеди фарруҳсиришт  
Ба сарҷашмае бар ба санге навишт:  
«Бар ин ҷашма ҷун мӯ басе дам заданд,  
Бирафтанд, то ҷашм барҳам заданд.  
Гирифтем олам ба мардию зӯр  
Валекин набурдем бо ҳуд ба гӯр».

Ҳарчанд Бобур аз Мовароуннаҳр бенасиб шуда, қисми Афғонистон ва Ҳиндустонро зери даст намуда, ҳонадони сулолаи Муғулҳои Ҳиндро асос гузошт, аммо, ин ҷойҳоро «бо ҳуд ба гӯр» набурд ва оромгоҳи ӯ монанди даҳҳову садҳо қабри дигарон якчанд метри мукааб ҷойро ишғол кардаасту бас. Дар ин ҷой беихтиёر як байти Ғании Кашмирӣ ба хотир меояд.

«Иzzati шоҳу гадо зери замин яксон аст,  
Мекунад ҳок барои ҳама қас ҷо ҳолӣ».

Дар назди қабри Бобур якчанд лавҳаҳои дигари мармар дида мешаванд, ки баъзеашон аз авлоди ҳуди ӯ будаанд — Гавҳарнисобегим. Султонбегим ва ғайра.

Каме поёнтар аз оромгоҳи Бобур масциди зебои сангӣ бо услуби ҳиндӣ бино шуда, масциди Бобур ном дорад. Дар сатҳи болоӣ равоқҳои он, дар рӯи санги сафеди мармар ҳат дида мешавад. Аз матни он маълум мегардад, ки ин масcid бо фармони подшоҳи Ҳиндустон аз авлоди Бобур — Шоҳҷаҳон соли 1056 ҳиҷрӣ (1646 мелодӣ) баъд аз меҳнати дусола ва сарфи 40 ҳазор рӯпа (рупия) пул бино шудааст.

Барои равshan намудани таърихи ҳукмронии ҳонадони сулолаи Манғития дар Бухоро лозим донистем, ки ба сари матни як катибаи дигар истода гузарем.

Дар қарибии гунбази Се-Улуғ боз як бинои гунбазнок дида мешавад. Дар дохили ин бино қабри Олимхон — амири охирини гурезаи Бухоро низ мавҷуд аст. Аз санаи рӯи санг маълум мешавад, ки ӯ 29 моҳи апрели соли 1944 вафот кардааст,

Дар рӯи санг қабр Олимхон «подшоҳи ҳафтум ва охири силсилаи Манғития» номида шуда, ачдоди ӯ то амир Донёл номбар шудаанд. Тааҷҷуби мо дар он буд, ки барои чӣ ӯ на «подшоҳи ҳаштӯм», балки «подшоҳи ҳафтум» номида шудааст. Фарз кардем, ки ташаббускор ё худ муаллифи ин матн иштибоҳ кардаанд. Дар он сурат барои чӣ номи Муҳаммад Раҳим — асосгузори хонадони сулолаи Манғития, фаромӯш шудааст? Агар ин ном «фаромӯш» намешуд Олимхонро «подшоҳи ҳаштум» номидан раво буд. Ба фикри мо, дар ин матн ҳеч хел иштибоҳ ҷой надошта, номи Муҳаммад Раҳим қасдан «фаромӯш» шудааст, зоро ӯ соли 1753, бар хилофи қонун ва муқааророти мавҷуда бо зарби яроқи хориҷӣ ба ҳокимияти Бухоро соҳиб шуда буд. Ва ҳол он ки хонадони сулолаи Манғития дар аморати Бухоро ҳуқуқи ҳукмрониро надоштанд. Инро ҳамаи амирҳои ҳукмронда, аз он ҷумла охирини онҳо Олимхон, хуб медонистанд. Барои пинҳон намудани таърихи ҳудсарӣ дар рӯи қабри охирин амири Бухоро номи амири аввалинро аз хонадони Манғития сабт накардаанд. Аммо ҳеч як амир ё худ каси дигар, гузаштаи нанговари ҳудро аз саҳифаи таъриҳ кӯр карда наметавонад!

Ҳарчанд Кобул шаҳри қадимист, vale дар ҳудуди он осорҳои бошукуҳи асримиёнагӣ кам ба ҷашм мера-санд. Танҳо боқимондаи деворҳои шаҳр дар теппаҳои атрофи он ҳанӯз ҳам замонҳои гузаштаи ҷангу ҷидоли феодалиро ба хотир меоваранд.

Таърихи бисъёрасраи Афғонистонро дар музеи Кобул аз назар гузаронидан мумкин аст. Дар бинои душъёнаи музей асбобҳои сангии давраи ибтидой-общинагӣ, макети хонаҳои вилоятҳои гуногуни Афғонистон, сару либоси аҳолии он ҷойҳо, мӯжассамаҳои ниҳоят зебои давраи кӯшониён, зарфҳои биринҷӣ, мисӣ, тангаҳои тиллову нуқраю мисӣ ва дигар ҷизҳои ҷолиби диққат, ки барои таърихи куҳани ҳалқҳои Осиёи Миёна низ аз манфиат ҳолӣ нестанд, гузашта шудаанд.

Ба фикри мо, муҳимтарин экспонатҳои музей мӯжассамаҳо мебошанд, ки аз Сурхкӯтал, Ҳадда, Ойхоним ва шаҳри Бомиён ёфт шудаанд. Маълум аст, ки Афғонистон дар гузашта яке аз марказҳо ва паҳнкунандай расму оини буддой буд. Ҳоло дар Бомиён ду мӯжассамаи сангии азими буддо дар танаи кӯҳ рост истодаанд, ки яке аз онҳо 53 метр ва дигараш 38 метр баландӣ дорад.

Барои он, ки бузургии ин мучассамаро тақаввур на-  
моем, бояд гуфт, ки баландии онҳо тақрибан баробари  
бинои 13—18 ошъёна мебошад. Мо як даста сайёҳон  
соли 1959 бо мاشаққат аз даруни горҳо гузашта ба  
болои сари мучассамаи якум баромада будем. Бе му-  
болиға, болои сари ў ба сӯфае монандӣ дорад, ки як  
мошини Сабукрави «Москвич» бе малол давр зада ме-  
тавонад. Дар асрҳои II—V одамон қобили оғаридани  
чунин мӯъциза будаанд! Вале истилои арабҳо ва баъд-  
тар истилои муғулҳо ин санъат ва ҳунари беҳамторо  
дар ҳудуди Афғонистон ва Осиёи Миёна аз байн бур-  
да, ба шоҳидони безабони санъати ҳалқӣ осеби сахте  
расонидаанд.

Бозъёфтҳои таърихии шаҳри Бомиён ба осори Ачи-  
натеппаи водии Вахш ниҳоят монандӣ доранд.

Дар музеи Кобул акси мучассамаҳои беназири Бомиён, манораҳои аз миёнрафтаи Ҳирот ва акси дигар  
осори таърихири дидан мумкин аст, ки ҳоло онҳо дар  
асл бокӣ намондаанд. Ҳулоса, музеи Кобул яке аз  
музейҳои бойтарини қитъаи Осиё ба шумор меравад  
ва аз гузаштаи бои мардумони Афғонистон, Ҳурисон  
ва Мовароуннаҳр гувоҳӣ медиҳад.

## ДАР ВИЛОЯТИ БАЛХ

Аз рӯи барнома кофтукови маъҳазҳои таърихӣ ва  
адабиро мебоист дар шимоли Афғонистон давом диҳем.  
Ҳарчанд, ки рӯзи сафар ҳаво соф буд, вале оқибати бар-  
фу борони ду рӯзи гузашта ҳис карда мешуд. Аз Ко-  
бул то шаҳри Чоръяккор мошинҳо бе ҳеч монеӣ расида  
омаданд. Аммо дар ин шаҳр, аз сабаби риоя нашу-  
дани қоидаҳои ҳаракати роҳ, якчанд вакт ҳаракати мо-  
қатъ гардид.

Душвории дигар дар водии Соланг пеш омад, ки  
сабаби он барф ва роҳи кӯҳиро банд кардани тарма  
буд. Ҳатто баъзе қишлоқчаҳо зери барф монда буданд.  
Одамони маҳаллӣ мегӯянд, ки микдори зиёди барфу  
борон дар ин чой дар моҳҳои март ва апрель нозил  
мешавад. Масалан, зимистони солҳои 1959—1960 дар  
ин минтақа ғафсии барф таҳминан ба 4—5 метр ва со-  
ли 1961 ба 6—7 метр расидааст. Соли ҷорӣ аз он кам  
набуд!

Аз ҳарду тарафи роҳ садҳо мошин рӯбарӯи ҳамдигар истода буданд. Даву ғеч ва доду фарьёди шофёрҳо ва мусофирион натиҷае намебахшиданд. Инженерони советӣ дар ҷойҳои мушкилгузари роҳ ба кори бартараф намудани оқибати тӯфони барфӣ сардорӣ мекарданд. Нихоят яке аз сардорони роҳи Соланг афсари афғонӣ ҳозир шуда, барои ба ҳаракат даровардани мошинҳо ҷо-раҳои куллӣ дид ва ҳаракати автомошинҳои аз тарафи шаҳри Мазори Шариф омадаистодаро манъ кард. Ба ҳарду «Волга», ки дар якаш ман ҳамроҳи корманди сафоратхонаи советӣ А. С. Облов ва дар дигараш А. Ҳайитматов бо дигар ходимони сафоратхона меомадем, ин афсар барои гузаштан аз ҷои мушкили роҳ ёрӣ расонд.

Дере нагузашта, баъд аз супоридани ҳарчи роҳ мосинҳои мо ба нуқтаи баланди кӯҳи Соланг (3363 метр) расиданд. Дар ин ҷо бо нақшаву техникаи советӣ ва меҳнати чандинсолаи ҳалқи афғон синаи кӯҳ суроҳ шуда туннеле бино гардидааст, ки тӯли он қариб 3 км. мебошад.

Барои тасаввур намудани меҳнати дар кӯҳи Ҳиндкуш сарфшуда ва аҳамияти ин роҳ мебояд ба баъзе фактҳо муроҷиат намоем.

Қаторкӯҳи Ҳиндкуш ба таърихи бой соҳиб аст. Ривояте ҳаст, ки вақти ҳуҷуми Искандари Макдунӣ, ҳарчанд ки мавсими тирамоҳ буд, ин роҳ пур аз барф будааст. Искандар то охирни фасли зимистон мунтазири кушода шудани роҳ мешавад, vale натиҷа намедиҳад. Оқибат ӯ маҷбур мешавад, ки ба воситаи Бомиён ба сӯи Балҳ ҳаракат кунад. Кӯшишҳои подшоҳи давлати муқтадири Кӯшониён Қанишка, муғулҳои Чингизхон, Темуриланг ва ғайраҳо барои гузаштан бо роҳи кӯтоҳи Ҳиндкуш беоқибат монда, ҳар кадоми онҳо роҳҳои дигари дуродурро ҷӯстуҷӯ кардаанд.

Ин роҳ наздиктарин роҳест, ки мусофириро аз вилояти Парвон ба Бағлон ва вилояти Балҳ мерасонад. Бинобар он Ҳаким Саноӣ, шоир ва олимӣ маъруфи асри миёнагӣ, аз шаҳри Ғазнӣ ба Балҳ азми сафар карда, ба ағбаи Соланг меояд. Ӯ бо ҷорғовак ва ба рӯи сина аз ин роҳ гузаштааст. Шоир гуфтааст, ки монанди мор ба сина ва мисли қаҷдум ба рӯи даст аз ин роҳ гузаштам. Баъди аз сар гузаронидани душвориҳои роҳ Ҳаким Саноӣ ба ҳамдиёрони худ дар шаҳри Ғазнӣ таъкид кардааст, ки ҳаваси ӯ кардаро каси дигар накунад.

Халқҳои Афғонистон асрҳо орзӯй осон кардани мушкиниҳои роҳи Солангро доштанд. Ин орзӯ танҳо бо ёрии техникий, нақша, ва ҳамкории инженерони советӣ дар як муддати нисбатан кӯтоҳ ҷомаи амал пӯшидааст. Журналистӣ афғон Навобӣ дар китобчай худ «Соланг» чунин навиштааст: «Саҳми давлати ҳайрҳоҳ ва ҳамсояи ҳайрандеши Афғонистон, яъне Иттиҳоди Шӯравӣ, ҳамкории иқтисодӣ ва техникиашон бо давлати мо дар шикофтани Соланг накшे ба арз дорад. Дар натиҷа пеш аз он агар шабдармиён ба соҳили Омӯ мерасидем, акнун, ҳамарӯза аз Кобул ба соҳили Ҷайхун ҳоҳем расид. Синаи кӯҳсорро шикофтан ва дар он роҳ пайдо кардан кори осон нест. Ва анҷоми ин корнома бояд ба ҷавонони қавии қувваи кор лақаби «Фарҳод»-ро дод.»

Баъди гузаштан аз нақби Соланг, ки натиҷаи ғалабаи инсон, илм ва техникаи замони ҳозира мебошад, аз кӯҳу дараҳои зебо, ки ба кӯҳистони тоҷик ниҳоят монандӣ доранд, ба шаҳри Пули Хумрӣ расидем. Мутаассифона, шаб дар атроф ҷодари сиёҳ қашида буд ва аз дур танҳо бинои боҳашамати элеватор дида мешуд, ки бо ёрӣ ва техникаи давлати советӣ бино шудааст. Тавақкуф дар шаҳри Чоръяккор ва дар ағбаи Соланг моро аз тамошои роҳи байни шаҳрҳои Пули Хумрӣ ва Мазори Шариф маҳрум кард. Ниҳоят бевакъти шаб, баъд аз тайӣ кардани роҳи дурударози пурмашақати даҳсаата, мо вориди шаҳри Мазори Шариф шудем.

Ҳамчун шаҳр ободии Мазори Шариф ба «коромгоҳи» Али, халифаи чаҳоруми ислом, вобастагӣ дорад. Аз рӯи ахбороти сарчашмаи асри XVI — асари Муҳаммад Солех, ки «Рисола дар баёни мазороти Балх» ном дорад, Султон Санҷар бо мақсади бино намудани иморати рӯи қабри Али ба ин ҷой омада будааст. Ҳангоми хучуми Чингизхон бинои мақбара аз хишти хом буда ҳароб шудааст. Ҷои ҳаробаи ин бино ба тал мубаддал шуда номи «Тали олий»-ро гирифтааст. Баъзеҳо ин талро Ҳоча Ҳайрон низ мегуфтаанд. Султон Ҳусайн Мирзо дар соли 885 ҳичрӣ (1480—1481) ба яке аз амирзодаҳо фармудааст, ки ин талро кобад. Агар ин нақл ба ҳақиқат наздик бошад, кофтукоби амирзода аввалин кофтукоби археологӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор ҳоҳад рафт. Муҳаммад Солех хабар медиҳад, ки чун талро кушодаанд, нишонҳо зоҳир шудаанд. Аммо нагуфтааст, ки ин нишонҳо аз чи иборат будаанд. Султон

Хусайн Мирзо барои боварӣ ҳосил кардан ба ин нишонҳо Алишер Навоиро фиристодааст. Ӯ бозъёфтҳоро тасдиқ намуда, дар ҳаққи шаҳри Балх шеъри форсӣ гуфтааст. Аз ҳамон вакт инҷониб ба зиёрати ин мазор ҳазорҳо одамон меомадагӣ шудаанд. Биноҳои нави кошикорӣ дар атрофи иморати дар давраи Алишер Навоӣ биношуда меафзуданд. Ҳоло дар атрофи бинои қадима як силсила хонаҳои боҳашамати гумбаздор, манора ва дарвозаҳо дида мешаванд. Оқибат, дар соли 1866 волии вилоят аз Балх ба Мазори Шариф кӯчида, ин шаҳр ба маркази тиҷоратӣ ва маъмурии шимоли Афғонистон мубаддал мегардад.

Ҳоло қабри Алӣ ва силсилаи биноҳои ин ҷой, ки Равзай Шариф ном гирифтаанд, ба нуктаи марказии шаҳри Мазори Шариф мубаддал шудаанд. Дар ин биноҳо қасони дигар аз ҷумлаи сарватмандон ва мансабдорон дағн шудаанд. Ҳар сол ба ин равза садҳо кӯру ғунгу ланг ва дигар беморон ба умеди шифо машақат кишидаю маблағи зиёде сарф карда, ба ин ҷо омада мераванд. Ачибаш он, ки дар «Рисола» ва дигар асари таърихӣ навиштаанд, ки «Алии Муртазо, падараи Абӯтолиб, модараи Фотима дар Наҷаф, ё Мадина, ё Балх» мадфун аст. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар кучо дағн шудани Алӣ маълум нест. Бо вуҷуди он Равзай Шариф дар шаҳри Мазори Шариф ба маркази дини ислом дар Афғонистон мубаддал шуда, барои баъзе қасон даромади бе меҳнат медиҳад ва дар навбати худ, ба ривоҷ ёфтани савдо дар ин шаҳр кӯмаки калон мерасонад.

Равзай Шариф ё худ Равзай ҳазрати Алӣ ҳарчанд, ки бинои хело зебост, vale ҷандон қадима нест. Диққати моро бештар шаҳри Балх ба худ мекашид, ки дар масофаи 20 км. аз Мазори Шариф воқеъ гардидааст. Балх шаҳри қадимтарини Ҳурросон ба шумор меравад. Ҳанӯз садҳо сол пеш аз милод Балх пойтаҳти давлати Ҷоҳариён буд. Дар бадали ҷандин аср Балх борҳо пойтаҳти давлатҳои ғуногун шуда, борҳо хоку туроб гардидааст. Муҳаммад Солеҳ дар асари номбурда, ки онро соли 1003 ҳичрӣ (1594—1595 мелодӣ) ба охир расонидааст, навиштааст, ки «бисту ду навбат шаҳри Балх вайрон шудаасту боз иморат ёфта». Шаҳри Балх муштамил ба шаш дарвоза буда, бо ҷаҳор сифат мавсуф будааст: «Умулбилод». («Модари шаҳрҳо»), «Куббатул ислом»,

Халқҳои Афғонистон асрҳо орзӯи осон кардани муш-  
килиҳои роҳи Солангро доштанд. Ин орзӯ танҳо бо ёрии  
техникий, нақша, ва ҳамкории инженерони советӣ дар  
як муддати нисбатан кӯтоҳ ҷомаи амал пӯшидааст.  
Журналистӣ ағон Навобӣ дар китобчай худ «Соланг»  
чунин **PDF Compressor Free Version** Ҳайрандешӣ Афғонистон, яъне Иттиҳоди Шӯравӣ,  
ҳамкории иқтисодӣ ва техникиашон бо давлати мо дар  
шикофтани Соланг нақше ба арз дорад. Дар натиҷа  
пеш аз он агар шабдармиён ба соҳили Омӯ мерасидем,  
акнун, ҳамарӯза аз Кобул ба соҳили Ҷайхун ҳоҳем ра-  
сид. Синаи кӯҳсорро шикофтан ва дар он роҳ пайдо  
кардан кори осон нест. Ва анҷоми ин корнома бояд ба  
ҷавонони қавии қувваи кор лақаби «Фарҳод»-ро дод.»

Баъди гузаштан аз нақби Соланг, ки натиҷаи ғала-  
бай инсон, илм ва техникаи замони ҳозира мебошад, аз  
кӯҳу дараҳои зебо, ки ба кӯҳистони тоҷик ниҳоят мо-  
нандӣ доранд, ба шаҳри Пули Хумрӣ расидем. Мутаас-  
сифона, шаб дар атроф ҷодари сиёҳ қашида буд ва  
аз дур танҳо бинои боҳашамати элеватор дида мешуд,  
ки бо ёрӣ ва техникаи давлати советӣ бино шудааст. Та-  
вакқуф дар шаҳри Чоръяккор ва дар ағбаи Соланг  
моро аз тамошои роҳи байни шаҳрҳои Пули Хумрӣ ва  
Мазори Шариф маҳрум кард. Ниҳоят бевақтии шаб,  
баъд аз тай кардани роҳи дурударози пурмашақати  
даҳсоата, мо вориди шаҳри Мазори Шариф шудем.

Ҳамчун шаҳр ободии Мазори Шариф ба «оромѓоҳи»  
Алий, халифаи чаҳоруми ислом, вобастагӣ дорад. Аз рӯи  
ахбороти сарчашмаи асри XVI — асари Муҳаммад Со-  
леҳ, ки «Рисола дар баёни мазороти Балх» ном дорад,  
Султон Санҷар бо мақсади бино намудани иморати  
рӯи қабри Алий ба ин чой омада будааст. Ҳангоми ху-  
ҷуми Чингизхон бинои мақбара аз хишти хом буда ҳа-  
роб шудааст. Ҷои ҳаробаи ин бино ба тал мубаддал  
шуда номи «Тали олий»-ро гирифтааст. Баъзеҳо ин тал-  
ро Ҳоча Ҳайрон низ мегуфтаанд. Султон Ҳусайн Мир-  
зо дар соли 885 ҳичрӣ (1480—1481) ба яке аз амирзо-  
даҳо фармудааст, ки ин талро кобад. Агар ин нақл ба  
ҳақиқат наздик бошад, кофтукоби амирзода аввалин  
кофтукоби археологӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор ҳо-  
ҳад рафт. Муҳаммад Солеҳ ҳабар медиҳад, ки чун тал-  
ро кушодаанд, нишонҳо зоҳир шудаанд. Аммо нагуф-  
тааст, ки ин нишонҳо аз чи иборат будаанд. Султон

Хусайн Мирзо барои боварӣ ҳосил кардан ба ин нишонҳо Алишер Навоиро фиристодааст. Ӯ бозъёфтҳоро тасдиқ намуда, дар ҳаққи шаҳри Балх шеъри форсӣ гуфтааст. Аз ҳамон вакт инҷониб ба зиёрати ин мазор ҳазорҳо одамон меомадагӣ шудаанд. Биноҳои нави кошикорӣ дар атрофи иморати дар давраи Алишер Навоӣ биношууда меафзуданд. Ҳоло дар атрофи бинои қадима як силсила хонаҳои боҳашамати гумбаздор, манора ва дарвозаҳо диде мешаванд. Оқибат, дар соли 1866 волии вилоят аз Балх ба Мазори Шариф кӯчида, ин шаҳр ба маркази тиҷоратӣ ва маъмурии шимоли Афғонистон мубаддал мегардад.

Ҳоло қабри Алӣ ва силсилаи биноҳои ин ҷой, ки Равзай Шариф ном гирифтаанд, ба нуқтаи марказии шаҳри Мазори Шариф мубаддал шудаанд. Дар ин биноҳо касони дигар аз ҷумлаи сарватмандон ва мансабдорон дағн шудаанд. Ҳар сол ба ин равза садҳо кӯру ғунгу ланг ва дигар беморон ба умеди шифо машақат кишидаю маблағи зиёде сарф карда, ба ин ҷо омада мераванд. Ацибаш он, ки дар «Рисола» ва дигар асари таърихӣ навиштаанд, ки «Алии Муртазо, падараш Абӯтолиб, модараш Фотима дар Наҷаф, ё Мадина, ё Балх» мадфун аст. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар кучо дағн шудани Алӣ маълум нест. Бо вуҷуди он Равзай Шариф дар шаҳри Мазори Шариф ба маркази дини ислом дар Афғонистон мубаддал шуда, барои баъзе касон даромади бе меҳнат медиҳад ва дар навбати худ, ба ривоҷ ёфтани савдо дар ин шаҳр кӯмаки калон мерасонад.

Равзай Шариф ё худ Равзай ҳазрати Алӣ ҳарчанд, ки бинои хело зебост, vale ҷандон қадима нест. Диққати моро бештар шаҳри Балх ба худ мекашид, ки дар масофаи 20 км. аз Мазори Шариф воқеъ гардидааст. Балх шаҳри қадимтарини Ҳурросон ба шумор меравад. Ҳанӯз садҳо сол пеш аз милод Балх пойтаҳти давлати Ҷоҳариён буд. Дар бадали ҷандин аср Балх борҳо пойтаҳти давлатҳои ғуногун шуда, борҳо хоку туроб гардидааст. Муҳаммад Солеҳ дар асари номбурда, ки онро соли 1003 ҳичрӣ (1594—1595 мелодӣ) ба охир расонидааст, навиштааст, ки «бисту ду навбат шаҳри Балх вайрон шудаасту боз иморат ёфта». Шаҳри Балх муштамил ба шаш дарвоза буда, бо ҷаҳор сифат мавсуф будааст: «Умулбилид». («Модари шаҳрҳо»), «Қуббатул ислом»,

«Чаннатуларз» («Чанати рӯи замин»,) ва «Хайр-ат-туроб» (Сарзамини нек»).

«Умулбилод» аз он сабаб гӯянд, ки навиштааст Мұхаммад Солех, аз ҳама шаҳрҳои дунъё пештар бино шудааст ва дар вақти ободии он шаҳреро инчунин мардум PDF Compressor Free Version набуда, «Кубатулислом» аз ин сабаб гӯянд, ки мардуми вай ҳанафимазҳаб ва сунни поканд. Балхро аз он «Чаннатуларз» гӯянд, ки боғҳои хуш ва бӯстонҳои дилкушо дорад, ки дар ҳеч мулк чунин мавҷуд нест. Аз ҷониби ҷануби он аз ҳар боб мева, алаф пайдо мешавад, ки хотат ба таъриф нест. Аз боби мева анҷир ва нону ҳарбузai ин ҷойҳо бисъёр хуб аст. Гӯянд, ки дар қадимулайём нону ошу орди подшоҳони Балх аксар аз деҳаҳои Хулм ва Чимтол будааст. Балхро «Хайр-ат-туроб» барои он гӯянд, ки замани он ҳоки ширин дорад, ки қасрҳо ва ҳонаҳо аз хишиҳти хом мекунанд, ки кам аз хишиҳти пухта намебошад. Ҳоло ҳам дар Балх ва музофоти он ҳонаҳои истиқоматӣ, манор, масcid ва ғайра аксар гумбаздор буда, аз хишиҳти хом пӯшида шудаанд. Сабаби он шояд на танҳо дар ширини хок, балки, ба камъёб ва қиммат будани ҷуби иморат низ бошад. Шакли гумбазҳои дар ин ҷой буда ба шакли баъзе биноҳои қадимаи гумбаздори худуdi райони Шаҳртуз монанд мебошанд.

Мувофиқи ахборе ки аз рӯи маъхазҳои таърихӣ исбот шудааст, дар охири асри XII дар шаҳри Балх 200 ҳазор аҳолӣ зиндагӣ мекардааст. Мұхаммад Солех дар рисолаи номбурда барои исботи қалонии шаҳри Балх баъзе рақамҳо оварда гуфтааст, ки панҷ лак лашкари шуми Чингизхон ҳамаро барҳам заданд. Алҳол (яъне дар охири асри XVI) бо вуҷуди ҳаробӣ дар ин шаҳр ду лак (200 ҳазор) ҳонавор мард, 100 мадраса, 45 ҳаммом, 2 ҳазор масcid ва 100 масциди ҷомеъ ва ҳонақоҳ аст. Албатта баъзе аз ин рақамҳо муболиғавианд, аммо ба ҳар ҳол аз бузургии шаҳри Балх гувоҳӣ медиҳанд.

Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII, дар замони ҳукмронии ҳонадони сулолаи Аштархониён дар Бухоро, шаҳри Балх маркази дуюми ин ҳонигарӣ ба шумор рафта, дар ин ҷо валиаҳди ҳонҳо ҳукмронӣ мекарданд. Шаҳри Балх дар таърихи маданияти ҳалқҳои Осиёи Миёна мисли Бухорову Самарқанд ва Ҳирот роли муҳим бозида, дар он садҳо олиму фозил, шоиru

ҳаттот, косибу ҳунарманд ва ғайра ҳаёт ба сар бурда, асарҳои беназир офаридаанд.


Бинобар он мо дар иштиёқи дидани ин шаҳр будем. Ҳамроҳи якчанд рафиқони тоҷикистонӣ ва ӯзбекистонӣ, ки дар ин вилоят барои хизмати муваққатӣ омада буд, моро шаҳри Мазори Шариф ба Балҳ омадем.

Дар ду паҳлӯи роҳи байни ин ду шаҳр осорҳои зиёди қадимӣ, ҳаробаи работҳо, иморатҳои гунбазноки гуногуншакл ба ҷашм мерасиданд. Яке аз қалонтарин силсилаи ҳаробаҳои таърихӣ Тахтапул ном доштааст.

Дар маркази шаҳри Балҳ ҳаробаи масциди қадимаи кошикорӣ, ки масциди Хоҷа Порсо ё худ масциди Хоҷа Абунасири Порсо ном дорад, қомат рост кардааст. Акси ин биноро дар музейҳои Афғонистон, дар ақиби пули қофзии даҳ афғонӣ дидан мумкин аст. Гумбази ин бино ба гумбази гӯри Мир ва гӯшаҳои морпечи он ба мадрасаи Улуғбеки Самарқанд шабоҳат доранд.

Дар назди биной масциди Хоҷа Порсо суфае бардоштаанд, ки дар болои он шакли дувоздаҳ қабр дидо мешавад. Дар болои ҳар қадоми қабрҳо таҳтасангҳои мармарини катибадор гузошта шудаанд. Ин сангҳо намунаи санъати баланди наҷҷорӣ ва ҳаттотӣ мебошанд. Дар наздикии ҳамин оромгоҳ дар рӯи замин даҳҳо сангҳои мармари дигар низ бетартиб хобидаанд.

Агар рӯбарӯи масциди Хоҷа Порсо истем, дар тарафи чапи он боз як суфаи сангиро мебинем, ки дар рӯи он як санги на ҷандон қалони мармари сафед гузошта шудааст. Ин қабри шоираи забардасти асри X Робиаи Балҳӣ буда, дар рӯи лавҳи он навишта шудааст, ки ӯро бародара什 куштааст ва дар бораи саргузашти шӯрангези ин зан мебояд маснавии Атторро хонд. Роҷеъ ба саргузашти Робиаи Балҳӣ дар Тоҷикистону Эрон ва Афғонистон асарҳои тадқиқотии зиёд навишта шуда, шарҳи ҳоли бадеии ӯро Тоҷӣ Ӯсмон бо номи «Духтари никобпӯш» ва шоири ҷавони афғон Носир Таҳурӣ таҳти унвони «Шуълаи Балҳ» офаридаанд, ки басе шавқовар аст. Дар гӯшай чапи қисми шарқии ин суфа даричае намудор буд, ки ба воситаи ҷаҳор зинаи он ҷаҳорқад шуда ба зер фаромадем. Дар миёнаи ин «ҷоҳ» қабри баробари қади одам баландӣ дошт. Қабри Робиаи шоира ҳамин буд. Вале дар рӯи оромгоҳи шоира лавҳае ё нишонаи дигаре аз осорҳои кӯҳнаи замони ӯ дидо намешуд.



Расми 2. Оромгоҳи Робиа

Дар муқобили масциди Хоҷа Абӯнасри Порсо ҳаробаҳои аркмонанде мавҷуд аст, ки гӯё боқимондаи дарвозаи мадраса будааст. Ба ғайр аз осорҳои номбаршуда дар ин чой дигар биноҳои қадимаи таърихӣ ба ҷашм намерасад. Дӯкону бозори шаҳр аз дӯконҳои шаҳрҳои дигари Афғонистон фарқ надоранд. Бо таклифи ҳамсафарони худ рафиқони тоҷикистонӣ Г. Зарифов, У. Ҳакбердиев, Ё. Одинаев ва Ш. Дӯсмуҳаммадов (аз Тошкент) ба тамошои бурҷи Айёрон рафтем. Ин бурҷ дар гӯшии ғарби ҷанубии шаҳр дар болои девори қадимаи он бино шудааст. Бурҷи Айёрон дар гузашта биное будааст, ки мақоми посбонии шаҳрро адо мекардааст. Деворҳои шаҳр, ки ниҳоят ғафсанд, аз ду тараф ба ҳамин бурҷ расида, бо якдигар вasl мешаванд. Аз ин баландӣ дохили шаҳри Балҳ ва майдонҳои беруни девор аҷаб манзараи назаррабое доранд!

Бояд гуфт, ки ҳоло ҳатто бо нардбон болои девори шаҳри Балҳ баромадан имконнозазир аст. Бо вучуди ҳаробӣ ҳашамати деворҳо касро ба тааҷҷуб мегузорад. Дар зери бурҷи Айёрон археологҳои Франция деворро то ибтидои ускунаи он кофта фаромада, муай-

ян кардаанд, ки дар баязе чой девор то 31 метр ғафсӣ дорад.

Вале ин ғафсӣ ба ғайр аз хоку лой боз аз ҳисоби хуни одамони бегуноҳ буд. Исботи он устухонҳои одамии аз мағзи похса намудор буда мебошад. Муҳаммад Юсуф муншиӣ, муаллифи рисолаи «Таърихи Муқимхонӣ» овардааст, ки ҳангоми таъмири девори шаҳри Балх бо фармони Абдулмӯминхон одамони ба назари ў дангосаро зинда ба зинда ба мағзи лои девор меҳобониданд. Хулоса факти аз ақл беруни ҳаяҷоноваре, ки сарчашмаи таърихи дар вақташ зикр кардааст, мо бо ҷашми худ дидем ва ангушти ҳайрат ба даҳон бурдем.

Дар беруни шаҳр, дар наздики бурҷи Айёрон катибаҳои зиёди ҳанӯз хонданашуда дар рӯи қабрҳои шахсони номаълум гузошта шудаанд. Ҳатто ҳангоми обод кардани роҳи назди девори шаҳр сангҳои мармарии аз зери хок баромадаро мисли девроҷа рӯи ҳам бардоштанд. Катибаҳои асримиёнагӣ хизмати деворчаҳои сари роҳро адо мекунанд! Баъдтар мо дар Гозаргоҳи Ҳирот низ ин навъ манзааро дидем, ки дар он ҷои сангҳои мармарӣ катибаноки назди қабри Абдуллоҳи Ансорӣ фарши роҳи тамошобинон шуда буданд.

Бо нияти он, ки ба тамошои осорҳои таърихии Балҳи бостонӣ бори дигар меоем, мо ба Мазори Шариф баргаштем. Аммо сардии ҳавои моҳи ҳут (март) ва оворагии кор имконият надод, ки ба нияти худ расем. Ду маротибаи дигар шаҳри Балҳро мо аз болои самолёти «Як-40» тамошо кардем.

Самолёт ҳангоми парвоз аз Мазори Шариф ба Ҳирот дар болои ин шаҳр давр мезадааст. Бори дигар дар бозгашт аз Ҳирот самолёти мо ба воситаи Балҳ ва Мазори Шариф ба Кобул мерафт.

Аз фазои осмон шаҳри Балҳ аҷаб манзарае доштааст. Масциди Хоҷа Абунасири Порсо ва майдони атрофи он доирашакл буда, маркази шаҳрро ташкил мекардаанд. Гирдогирди ин майдонро кӯчаҳо печнонида гирифтаанд. Агар майдони даруни кӯчаҳоро ба ҳавзи доирашакл монанд кунем, тасаввур бояд кард, ки дар миёнаи он санги азимеро партофтаанд ва оби ҳавз дар зери бори он ҳалқа зада ба тарафи соҳил ҳаракат кардааст. Яъне, паҳлӯи рости кӯчаи ҳалқазадаро иморатҳо печнонида, аз ақиби онҳо боз кӯчаи дигар ҳалқа задааст. Ҳамин тартиб манзараи шаҳр аз як силсила имо-

ратҳо ва кӯчаҳои ба атрофи якдигар ҳалқазада иборатанд. Ҳамаи ин кӯчаҳои доирашакл бо ҳамдигар бо ҳафт кӯчаи дигари ростхатта, ки аз майдони масциди Хоҷа Абунасри Порсо сар шуда, монанди ҳафт гӯши ситора ба ҳар тарафи шаҳри Балҳ баробар тӯл кашиданд, **PDF Compressor Free Version** Агар бо кори археологҳои советӣ шинос бошед, пай бурданатон мумкин аст, ки тарҳи шаҳри Балҳ ба тарҳи шаҳри қадимаи ҳудуди Хоразм—Тупроққалъа монандӣ дорад. Маълум мешавад, ки дар дохили деворҳои бениҳоят ғафси Балҳ намуди архитектураи қадима, то замони мо омада расидааст.

Бо хучҷати расмие, ки вазорати итилоот ва культурии Афғонистон ба номи волии вилояти Балҳ ва идораи вилоятии худ дода буд мо ба идораи вилоятӣ рафтем. Аз рӯи нақшай тартибдода мебоист бо китобҳои қаламии музеи Мазори Шариф ва китобхонаҳои шахсӣ шинос шавем. Аз тарафи ин идора ба сифати роҳбаладӣ маъмурии музей, марди қоматбаланди ҳаробчуссаи фақиру хоксор Раҷабшоҳ Кӯҳъёд таин шуда буд. Ӯ моро аввал ба дӯконҳои китобфурӯшӣ бурд. Дар онҳо баёз, асарҳои таъриҳӣ ва девонҳои нодирӣ шоиронро пайдо кардан мумкин буд. Китобҳои чопии дар фурӯш мавҷуд низ аз аҳамият ҳолӣ намебошанд.

Музеи вилояти Балҳ дар Мазори Шариф дар як хонаи нисбатан қалони бинои дуошъёна ҷойгир шудааст. Дар ганцинаи музей 344 номгӯй китобҳои чопӣ ва қаламӣ гирд омада, дар байни онҳо асарҳои бо миниатюраҳои нодир ороста ҷолиби диққат буданд. Аз асарҳои нодир ба ғайр аз таърихи Абдулмӯъминхон, ки шояд дастҳати асри XVII бошад, мактуботи Алишер Навоӣ махфуз аст. Бо ифодаи рафик А. Ҳайитматов ин дуюмин мактуботи шоир мебошад, ки ба забони тоҷикӣ форсӣ дастраси тадқиқотчиён гаштааст.

Маълум, ки барои равшан намудани соҳаҳои гуногуни таърихи давраи қадим ва асримиёнаи ҳалқи тоҷик омӯхтани фонди музейҳо аз аҳамият ҳолӣ нест. Экспонатҳои музеи шаҳри Мазори Шариф қиммати қалони илмӣ доранд. Алалхусус дар ин ҷой садҳо тангахои тиллову нуқра ва мис, ки аз музофоти Балҳ пайдо шуданд, гирд оварда шудааст. Қисми ин пулҳо дар ҳудуди шаҳрҳои Мовароуннаҳр низ сикка зада шудаанд. Ғайр аз ин, дар музей матоъҳо, зарфҳои қадимӣ ва дигар асбобҳои рӯзгор мавҷуданд, ки ҷоҳиди дастони

пурхунари косибони гумноманд. Зоҳиран як қисми моли музей аз шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро ва Кӯқанд ба даст омадаанд. Гулкамарбанди нуқраю тиллои ақиқнишони ҳокими Ҳисор Остонақул қушбегӣ, гулкамарбанди минокорӣ аз Бухоро, ки ба Мир Салимбек муаллифи таърихи — Кашқули Салимӣ мансуб аст, камарбанди нуқра минокорӣ ва пойчомаи мовути гулдӯзии амири Бухоро Олимхон ва ғайра маҳсули дasti косибони Мовароуннаҳр буда, хеле диққатангезанд. Дар рӯи баъзеи онҳо номи устоҳо низ зикр ёфтаанд. Масалан, дар паҳлӯи рости туфандигӣ як мила бо оби тилло «амали усто Нурмуҳаммад» ва дар паҳлӯи чапи он «тӯфандигӣ хоси Сайд Муҳаммад Худоёрхон» (хони Ҳӯқанд) навишта шудааст.

Хулоса, экспонати музейҳои Афғонистон мисоли фонди китобҳои қаламии ин мамлакат барои омӯҳтани таърихи гузаштаи ҳалқи тоҷик аҳамияти калон дорад.

Рӯзҳое ки дар ин музей кор мекардем, баъзе аз соқинони шаҳри Мазори Шариф аз мақсади кори мо воқиф гардида, барои фурӯҳтан китобҳои худро меоварданд.

Бо маслиҳати идораи вилоят Раҷабшоҳ моро ба деҳаи Деҳдодӣ бурд (дар баъзе сарчашмаҳои таърихӣ ин деҳа бо номи Деҳа-Додӣ омадааст), ки яке аз қалонтарин деҳаҳои вилояти Балх ба шумор меравад. Мақсади сафари мо аз назар гузаронидани китобҳо наи шахсии Сайд Довудоғо ном мӯйсафед буд.

Роҳи даҳ километрии нообод аз байни деҳаҳои хурду калон, киштзорҳо, боғҳои ҳанӯз сарсабзнашуда ва аз паҳлӯи осорҳои таърихӣ гузашта мерафт. Ниҳоят мошини кироии мо дар ҷорроҳаи деҳаи Деҳдодӣ қарор гирифт. Деҳа чунон калон буд, ки боздиҳи ҳамаҷои он имкон надошт. Аз истгоҳи мошин то ҳавлии Сайд Довудоғо бо тангкӯчаҳои сарпечи дурудароз такрибан як километр роҳро тай кардем. Дар сари роҳ то хонаи оғо ҳарҷо-ҳарҷо дӯконҳои гӯштфурӯши, атторӣ, кӯҳнадӯзӣ, баззозӣ, масцидҳо, ҳаммоми гумбазнок, ки бинои он ба ҳаммомҳои қадимаи шаҳрҳои худамон монандӣ дошт, ҷойгир шуда буданд. Оқибат оғои Раҷабшоҳ хабар дод, ки ба манзили матлуб расидем.

Мо се нафар аз дарвозае, ки ба дарҳои корвонсарой монандӣ дошт, дохили ҳавли шудем. Даруни он бое буд, ки дараҳтҳои меванок як тараф ва воишҳо

тарафи дигари онро зеб медод. Дар паҳлӯи рости дарвоза — гараже буд, ки дар он ду трактори «Белорусь» меистоданд. Дар назди тракторҳо ҳамаи асбобу анҷоми даркориаш — ароба барои боркашонӣ, сипорҳои оҳанӣ, қисми пеши трактор, ки бо он ҳангоми қандани хок **PDF Compressor Free Version** бульдозерро адо карда метавонист ва ғайра мавҷуд буданд. Дар як гӯшаи боғ ҷанд нафар машғули кундаковӣ буданд. Дар гӯшаи рости ҳављӣ иморати дуошъёнаи истиқоматӣ менамуд. Замини назди онро ба шакли гуногун ҷӯяк қашида, ба рӯяш пору пошида буданд. Шояд ин ҷой гулхона бошад.

Аз омадани мо ба соҳибхона ҳабар доданд. Моро писари қалонии Саид Довудоғо пазироӣ карда ҳабар дод, ки падараш ба Кобул рафтааст.

Мо бо ҳамон тангкӯчаҳои лойолуд ба истгоҳи мошин баргаштем. Мошини кироя низ пайдо шуд. Ин ҳам бошад «ГАЗ-69»-и 5-каса буд.

Вақте ҷи 13 кас дар мошинаи панҷкаса савор шудем, ман дар «таҷрибаи» ҳуд ҳис кардам, ки барои чӣ дарроҳҳои Афғонистон мошинаҳои аз кормонда ва шофёрҳои зери онҳо хобида зуд-зуд дучор меомадаанд.

Пайдо накардани Саид Довудоғо, дила натавонистани китобхонаи ӯ, бехуда тай кардани роҳи дур, моро каме ҳаста ва ноумед карда буд. Рӯзи дигар ба мо ҳабар доданд, ки Саид Довудоғо аз Кобул баргашта, аз рафтани мо дарак дорад. Ҳанӯз муҳокимаи ин ҳабар ба охир нарасида буд, ҷи ба идора мӯйсафеди миёнакади қалтариш даромада омад. Ҳозирон «ана оғои Саид Довудоғо» гӯён баробар садо доданд. Мӯйсафед бо мо савимона воҳӯрӣ карда, хичолатмандана ҳолпурсӣ кард. Ӯ афсӯс меҳӯрд, ки мо рӯзҳои дар хона набуданаш ӯро кофта рафтаем. Саид Довудоғо бисъёр кӯшиш мекард, ки бори дигар ба Дехдодӣ равем. Оқибат, мо розӣ шуда, ба истгоҳи мошинҳое ки ба ин деҳа рафтую мекунанд, омадем. Кофтукови мошини кироя вақти зиёдро гирифт. Маълум шуд, ки оғо меҳоҳад барои мо танҳо мошини сабукрав пайдо намояд. Азбаски мақсади оғо вақти иловагӣ талаб мекард, ба ӯ гуфтем, ки хицил нашавад, чунки мо бо ҳар мошин сафар карда метавонем. Баъди ин маслиҳат як мошини «УАЗ»-и ба рӯяш брезент қашида, пайдо шуд ва бисту як нафар одам ба он савор шуданд. Аз вақти яқпаҳлӯ нишастан ба курсии мошин то дақиқаи дар Дехдодӣ ба поён фуромадан ҳамагуна ҳаракати

Дасту пой аз имкон берун буд! Шукр, ки сихату саломат ба манзили мақсуд расидем!

Сафари дуюм ба ин деҳ баъди боридани барфи як шабонарӯзӣ буд. Бинобар он лои тангӯчаҳои ду рӯз пеш дидаамон дучанд шуда буд. Мекӯшидем, ки лағжидада барӯй дойрӣ нағфем!

Аз рӯи нақли мизбон ӯ аз авлоди пайғамбар — саид буда, деҳаи Деҳдодӣ ба яке аз аҷдодонаш тӯҳфа шуда будааст. Ҳоло худи ӯ дорои ҳазор ҷириб (зиёда аз 200 гектар) замин буда, он ду трактори «Белорусь»-ро ӯ аз вазорати зироати Афғонистон ба нархи 580 ҳазор афғонӣ харидаст. Оғо илова намуд, ки яке аз ин тракторҳо, ки қалонтар аст ва 370 ҳазор афғонӣ қимат дорад, ба вазорати зироати Афғонистон танҳо ду адад омада буд ва як адади он ба ӯ расидааст.

Саид Довудоғо муҳлиси таъриҳи ва адабиёт будааст. У аз кисааш ақиқ, тангаҳои қадима ва баъзе ҷизҳои кӯҳнаро бароварда ба мо нишон дод. Ақиқ ҷашмақи нигин буда, дар рӯи он сарбози Юнони қадим акс ёфтааст. Дар муайян намудани оромгоҳи шоира Робиаи Балхӣ ва обод намудани мақбараи ӯ ҳиссаи оғо низ будааст.

Саид Довудоғо моро ба ҳавлии яке аз масцидҳои деҳаи худ даровард. Атрофи ҳавзи обро биноҳои гумбазнок ихота када буданд. Аксари онҳо холӣ буданд. Масцидро, бо гуфти оғо, Саид Аҳмади Балхӣ бино карда, 155 сол қабл аз ин устоҳои самарқандӣ онро гаҷкорӣ карда, гул дода будаанд. Дарҳои қандакории он низ маҳсули кори устоҳои Самарқанд будааст. Ӯ моро боз ба даруни масциди дигари деҳ дароварда гуфт, ки дар асл ин бинои китобхона буда, «Чилтоқ» ном доштааст ва онро хони Бухоро Субҳонқулихон (с. 1680—1702) бино кардааст.

Саид Довудоғо аз сӯҳбатҳо мақсади сафари моро ба Афғонистон хеле хуб фаҳмида буд. Бинобар ин ӯ моро барои дидани як таҳтасанги катибадор ба меҳмонхонае бурд, ки ин ҳавлий аз они додарзодаи ӯ будааст. Санги мармарӣ зебое ба танаи девори хона мазбур буд. Ӯуман, то расидан ба хонаи худ Саид Довудоғо работҳо ва боғҳоро ба мо нишон дода мегуфт, ки «ин работ азони додарам, инаш азони додарзодаам, хоҳарам, хоҳарзодаам» ва ғайра.

Оқибат дохили работи Саид Довудоғо шудем ва ба ошъёнаи дуюми бино, ки хизмати меҳмонхонаро адо ме-

кард баромадем. Хона бо гилемҳои дастбофт, кўрпачаҳои серпахта, таксариҳои сафедчилд оро дода шуда буд. Дар рӯи таксариҳо бо абрешимҳои рангоранг чунин байтро дўхта буданд:

«Хуш омадио хуш шудам з-омаданат  
Ҳазор ҷони гиромӣ фидои ҳар қадамат!»

Дере нагузашта чою шириний ва китобҳо аз ҳавлии дарун ба назди мо расонида шуданд. Китоб зиёд буд, ҳатто гумон дорем, ки ҳамаи онро Саид Довудоғо ба монишон дода натавонист. Сабаб он, ки шаб наздик омада, вақт аз даст рафта буд. Ҳангоми хонда баромадан маълум шуд, ки ин китобҳои нодирро оғо дар ҷои сернам нигоҳ доштааст. Афсӯс! Дар байни дастхатҳо як нусха рисолаи Муҳаммад Солеҳ, ки дар боло зикраш рафт ва дастхати ҷолиби диққат «Таърихномаи Балх ва Бухорои шариф» буданд. Дар ин асар тарҷимаи ҳоли шахсони алоҳида ва подшоҳони то замони хонадони сулолаи Аштархониҳо гирд омада буданд.

Боз як таърихчай дигар саъзовори он буд, ки хонда истифода барем. Ин хотираҳои Абдулбоқӣ, писари қозӣ Шоҳқулии Шибирғонӣ буд. Аз рӯи гуфти муаллиф воқеаҳои таърихи Бухоро аз забони Муҳаммадамини тошкандӣ нақл шуда будаанд. Хотираҳои Абдулбоқӣ санаи 1090 ҳичрӣ (1679—1680 милодӣ) дошт. Саид Довудоғо аз қадом як асари хондааш, тақдирӣ фоҷиавии Абдулбоқиро чунин нақл кард. Гӯё Абдулбоқӣ ба шаҳри Банораси Ҳиндустон сафар карда, ҳангоми оббозӣ дар дарьёи Ганг ғарқ мешавад. Дар аснои гарқшавӣ сари худро аз об бароварда гуфта аст:

«Дар Банорас Бокие боқӣ намонд,

Хабари ғарқшавии Бокӣ ба занаш расидан ҳамоно, ӯ азми сафари шаҳри Банорас кардааст. Дар соҳили дарьёи Ганг зани Бокӣ ҳамаи зебу зиннати худро ба сару гардан овехта, бо суханҳои зерин худро ба ҷое, ки Бокӣ ғарқ шуда буд, ба дарьё мепартояд:

Он қадаҳ бишкасту ин соқӣ намонд».

Гуфтаи Бокӣ ва ҳамсарав як байт шуда, ҳоло дар даҳани ҳалқ мебошад:

Дар Банорас Бокие боқӣ намонд,  
Он қадаҳ бишкасту ин соқӣ намонд.

Дар хотимаи сӯҳбат Саид Довудоғо ба муаллифи ин сатрҳо дастхати достони «Чоми Чами» Авҳадиро тӯхфа кард, қи хеле хушхат буда, тақрибан дар асрҳои XVI ё худ XVII китобат шудааст.

Бояд дар хотир дошт, ки ҳар шахсе ки ба вилояти Балхбарон замоне кардани маъхазҳои таърихӣ сафар ме-кунад, на бояд китобхонаи шахсии Саид Довудоғоро фаромӯш намояд.

Вақти говгум мо бо Саид Довудоғо ва писарони ӯ хайру хуш намуда, ба чорроҳаи деҳаи Деҳдодӣ омадем. Вале мошин набуд. Як даста ҷавонон дар сари пули наҳри деҳа саргарми сӯҳбату ғарқи ханда буданд. Мо аз онҳо аз ҷиҳати мошин савол кардем. Дар ҷавоб гуфтанд, ки вақт дер шудааст ва пайдо кардани мошин то Мазори Шариф маҳол аст.

Вақте аз Иттифоқи Советӣ будани моро аффонбачаҳо донистанд, наздиктар омада кӯшиш мекарданд, қи моро хотирчамъ гардонанд. Яке мегуфт, қи агар мошин наёбед, дар ҳамин наздикӣ хонаи мутарвон аст ва онҳо аз ӯ илтимос мекунанд, ки моро ба манзил расонад. Ди-гар ҷавоне наздик омада гуфт, ки «Оғоён! шумо меҳмо-нони олиқадр будаед, хуб мешуд, ки як шаб дар деҳи мо меҳмон шавед. Ман гӯсфанд надорам, ки бароятон курбон кунам, vale мурғе пайдо мекунам, ки бо ҳам та-оми гарм хурем». Ба ҳамаи ин меҳрубониҳо мо изҳори ташаккур намуда, ба онҳо фаҳмонидем, ки ҳамин шаб ба Мазори Шариф расидани мо зарур аст, чунки фардо саҳарӣ мебояд ба сафари Ҳирот камар бандем. Ниҳоят як автобус аз тарафи шаҳр омад ва ҷавонони Деҳдодӣ аз мутарвoni он илтимос намуданд, ки моро ба Мазо-ри Шариф расонад. Бевақтии шаб вориди ин шаҳр шу-дем.

## ЧАШНИ НАВРӯЗ

Ҳанӯз як рафиқам дар Москва маслиҳат дода буд, ки агар мұяссар гардад, иди Наврӯзо дар Мазори Шариф истиқбол гирем. Ҳамаи даҳ рӯзе, ки мо дар ин шаҳр будем, наздик омадани ид, тайёриро ба ин ҷашн ҳис мекардем. Дар растаи мисгарӣ сарҳонаҳои зиёди қалону хурдро дига будем. Дутои он аз қади одам ҳам баланд